

**ПАЙВАНДИ  
ВАЗНУ МАЗМУН ДАР  
ГАЗАЛИЁТИ УСТОД ЛОИК**

**СООТНОШЕНИЕ  
РАЗМЕРА И СМЫСЛА В  
ГАЗЕЛЯХ ЛОИКА ШЕРАЛИ**

**ADEQUACY OF  
WEIGHT AND MEANING  
IN LOIQ SHERALI'S GHAZALS**

**Қавизода Аниса,** докторант кафедраи адабиёти мусори тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Қавизода Аниса,** докторант кафедры современой таджикской литературы PhD ГОУ “ХГУ им. акад. Б.Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)

**Qavizoda Anisa, doctorant PhD student under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand),**

**E-mail:**anisaqavizoda97@gmail.com

**Вожаҳои қалидӣ:** арӯз, баҳр, авзон, ашъор, газал, рамал, ҳазаҷ

Мақола ба таҳқиқу баррасии авзони газалиёти Лоиқ Шерали иҳтисос ёфтааст. Таҷқиқоти муаллиф асосан дар заминай жанри суннатии газал сурат гирифта, пайванди вазну мазмун ва мусикӣ муайян карда шудааст. Зимни таҷқиқоти муайян карда мешавад, ки аз 14 баҳри арӯзи форсӣ дар ашъори устод Лоиқ танҳо 9 баҳр истифода шудааст. Тибқи нишондоди муаллиф аз ҳама баҳри серистифода баҳри рамал, дувум баҳри ҳазаҷ, севум музореъ, баъдан раҷаз, хафиғ, мутасс ва дар охир мутакориб ва мунсареҳ қарор доранд. Дар заминай муайян кардани баҳрҳо ва вазнҳои газалиёти Лоиқ Шерали муаллиф имкони гунҷоши мазомини ишқӣ, фалсафӣ, андарзӣ ва иҷтимоиву сиёсию дар ин авзон баррасӣ мекунад. Муаллиф ба хулосае мерасад, ки дар ашъори Лоиқ Шерали баҳрҳои рамал ва ҳазаҷ истифодаи бештардоранд ва тавассути онҳо шоир дар баёни фикру эҳсоси худ муваффақ шудааст.

**Ключевые слова:** аruz, размер, метр, поэзия, газель, рамал, ҳазадж

Статья посвящена исследованию вопросов метрической системы в поэзии Лоика Шерали. Исследование проведено на основе традиционного персидско-таджикского жанра газели, в которой рассматривается взаимосвязь содержания с метрикой и музыкой стиха. Отмечается, что из 14 размеров персидско-таджикского аруза в творчестве Лоика Шерали использовано 9 размеров. Автор статьи выявляет, что наиболее часто используемым размером в творчестве поэта является размер рамал, далее по частотности использования идут ҳазадж, музореъ, раджаз, хафиғ, муджастасс и последними можно назвать мутакориб и мунсарех. На основе определения размеров и метрики газелей Лоика автор рассматривает возможности выражения любовного, философского, дидактического и социально-политического содержания. Делается вывод о том, что наиболее часто употребляемыми размерами в творчестве Лоика Шерали являются размеры рамал и ҳазадж, посредством которых он передает свои мысли и эмоции.

**Key words:** aruz, size, meter, poetry, ghazal, ramal, hazaj

The article dwells on the study of issues beset with the metric system in Loiq Sherali's poetry. The study was carried out based on the traditional Persian-Tajik ghazal genre examining the relationship of content with the metrics and music of verse. It is underscored that out of 14 sizes of the Persian-Tajik aruz, 9 sizes are used in the works of Loiq Sherali. The author reveals that the most commonly used size in the poet's work is the size of ramal, the second most used are khazaj, muzore', rajaz, khafif, mujtass, and the last ones can be called mutakorib and munsareh. The author considers possibilities for expression of love, philosophical, didactic and socio-political content through the definition of a size and metrics of Loiq's ghazals. The author comes to the conclusion that the most frequently used meters in Loiq Sherali's creations are ramal and hazaj meters, through which the poet conveys his thoughts and emotions.

Устод Лоиқ қариб дар ҳама навъҳои шеъри суннатӣ: қасида, газал, маснавӣ, қитъа, тарҷеъбанду таркиббанд, рубоиву дубайтӣ, фард, инчуни дар қолаби шеъри нав ашъори худро оваридааст.

Вазн аз лавозимоти мухимтарини шеъри суннатист ва надонистани он ҳамеша нуқсони бузург ҳисоб мешуд. Дар шеъри классикони адабиёти форсу тоҷик чунин камбудӣ ба нудрат вомехӯрад, аммо дар замони шӯравӣ ба иллати гузаштан ба хати кирилӣ шоирон, маҳсусан шоирони ҷавон, дар вазну қоғия ба ҳатоии зиёд роҳ медоданд. Яке аз донишмандони замони шӯравӣ Тӯракӯл Зеҳнӣ, ки маслиҳагари беҳтарини ҷавоншоирон буд, роҳҳои бартараф кардани иштибоҳоти вазну қоғия ва мазмуну мантиқи суханро дар асарҳои худ нишон медод. Ӯ аз

аввалин касоне буд, ки истеъдоди Лоик Шералиро дар тасвиргаришу мазмунофаринӣ дарёфта, дар як мақолаи алоҳидай худ таҳти унвони “Камоли истеъдод. Қайдҳо доир ба забон ва вазни ашъори Лоик” менависад: “Лоик истеъдоди баланди фикрӣ, услуби ба худ хос, ифодай баёни гайримукаррар дорад”[8, с.3]. Ӯ равону мавзун будани ағлаби ашъори Лоикро аз ҷумла шеърҳои “Достони дастҳо”, “Одами хокӣ”, “Шаби тӯй”, “Баҳор омад”, “Духтари қишлоқӣ”, “Деҳқони хокпош”, “Бачагӣ”, шеърҳо дар бораи Абӯалӣ Сино ва Ҳофиз, руబоишу дубайтиҳо зикр карда, дар баробари ин баъзе иштибоҳоти шоирро дар ашъори арӯзӣ ва ҷобаҷогузории қалимот қайд мекунад. Аз ҷумла, ӯ ихтилини вазнро дар мисраи ҷаҳоруми банди аввали шеъри “Ватан” пай мебарад. Ин шеър, ки дар вазни музореи мусаммани аҳраби мақсур ё маҳзуф гуфта шуда, руқнҳояш мағъӯлу фоъилоту мағоилу фоъилот ё фоъилун мебошад, дар мисраи “Чун ҳатти сарҳади туро ноодаме шикаст” сактаи вазнӣ пайдо мекунад. Дар байти “Аз ҷумлаи Фирдавсӣ кам ояд ба ҷаҳон, Аз ҷумлаи Махмуд ҳазорон ояд” низ дар қалимаи “Фирдавсӣ” аз вазн берун будани “ӣ”-и дарозро муаллифи мақола таъкид мекунад [8, с.3].

Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки вазн аз омилҳои муассири шаклӣ ва мусиқоии шеър аст, ки ҳам барои арӯзиёни қадим ва ҳам барои шоирони мусир ҷойгоҳи хос дорад. Лоик Шералий ҳамеша дар ҷустуҷӯи вазнҳои ҳуҷоҳонг ва мутобиқ ба мазмуни шеър буд. Мо дар ин навишта басомади авзони шеъриро дар робита бо мазмун дар ашъори устод Лоик мавриди таҳлил қарор медиҳем. Таҳлили мо дар асоси «Девон» (Хучанд, 2018) сурат гирифтааст. Ҷевони мазкур аз се баҳш иборат буда, дар қисмати аввал ғазалиёт, дар қисмати дувум руబоиёт ва дар қисмати сеюм дубайти фароҳам омадааст. Азбаски рубоӣ ва дубайти қолаби муҳками ҳудро доранд, яъне доиман дар авзони ду шаҷараи аҳраб ва аҳрами баҳри ҳазаҷ ва дубайти дар вазни ҳазаҷи мусаммани маҳзуф ё мақсур гуфта мешаванд ва ин авзон аз шартҳои қолабҳои мазкури шеърианд, мо тасмим гирифтем, кори ҳудро дар заминай ғазал анҷом дихем.

Панҷсаду шаш ғазале, ки дар ҷевон гирд оварда шудааст, дар аксари баҳрҳои арӯзи аҷам навишта шудааст. Аз миёни 14 баҳри арӯзи аҷам танҳо 5 баҳр: мутадорик, ҷадид, сареъ, мушоқил ва қарӣ дар ғазалиёти устод ба ҷашм нарасиданд. Ғазалҳои дигар дар баҳрҳои ғуногуни маъмули арӯз аз қабили ҳазаҷ, рамал, раҷаз, мутақориб, музореъ, мұчтасс, ҳафиф, мұқтазаб ва мұнсараж иншо гардидаанд. Ғазалҳои мавриди назари мо аз нигоҳи тартиби баҳрҳо, басомади арӯзӣ ва миқдори авzon дар ҷадвали зерин нишон дода шудаанд:

№	Номи баҳр	Миқдори ғазал	Миқдори вазн
1.	Ҳазаҷ	126	17
2.	Рамал	218	16
3.	Раҷаз	29	7
4.	Мутақориб	3	2
5.	Ҳафиф	20	4
6.	Мұчтасс	21	4
7.	Мұнсараж	1	1
8.	Мұқтазаб	6	2
9.	Музореъ	82	3

#### Ҷадвали 1. Тартиби баҳрҳо ва басомади авзони ғазалиёти Лоик

Аз ин ҷадвал маълум мешавад, ки аз назари басомад дар навбати аввал рамал, дар ҷои дувум ҳазаҷ, дар ҷои севум музореъ, баъдан раҷаз, ҳафиф, мұчтасс ва дар охир мутақориб ва мұнсараж қарор доранд.

Чунонки зикр шуд, зимни баррасии авzonи ғазалиёти устод Лоик маълум гардид, ки қисми зиёди ғазалҳо дар баҳри рамал суруда шудаанд. Дар маҷмӯъ, 218 ғазали устод Лоик дар 16 навъи баҳри рамал эҷод шудааст. Ағлаби ғазалҳо дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф (фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун –V- - / –V- - / –V- - / –V-) ва рамали мусаммани мақсур (фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун –V- - / –V- - / –V- - / –V~) навишта шудаанд.

Рамали мусаммани маҳзуф:

*Ошиқи рӯ/и сафеду /ҷашиши тобо/ни туам,*

*Ошиқи лаб/ҳанди гулре/зу гулафиши/ни туам* [1, с. 29].

фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун –V- - / –V- - / –V- - / –V-

Рамали мусаммани мақсур:

*Ишиқи наво/гози моро/ ҳеч анҷо/ме мабод,*

*Қалби ноо/роми моро/ ҳеч оро/ме мабод* [1, с. 156].

фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун –V- - / –V- - / –V- - / –V~

Дар мачмӯъ, устод Лоиқ дар вазни рамали мусаммани маҳзуф 87 газал ва дар вазни рамали мусаммани мақсур 28 газал эҷод намудааст. Ин ду вазн аз вазнҳои маъмул дар газал буда, дар ашъори Лоиқ низ ҷойгоҳи маҳсус дорад. Шоир бо истифода аз вазнҳои мазкур тавонистааст ҳарфи дили худро ба хонанда бигӯяд. Ишқу муҳаббат, меҳри Ватан-модар, дӯстиву рафоқат, шодиву нишот, неку бад, ифтихору гурур, панду андарз, вазъи иҷтимоӣ ин ҳамаро лоиқона ба риштаи назм кашидааст. Устод Лоиқ шеърро “радифи қаҳрамони зиндагӣ” мешуморад. Андешаи ў паҳнотар аз олам аст, ки мегӯяд:

*Метапам бо одамон, то хешро одам кунам,  
Мехурам ғамҳои оламро, ки ғамро кам кунам [1, с. 28].*

Дар газале, ки бо матлаи

*Одамизодам, барои одамин ҷон меканам,  
Канда шуд гар риштаи ҷоне, зи кин ҷон меканам [1, с. 72].*

- шурӯъ мешавад, бо истифода аз санъати талмех ва радифи “ҷон меканам” хитоб ба инсон – ҳазрати Одам мекунад. Васбу ситоиши инсон, шинохти шахсият ва сиришти ў ба зиндагӣ қариб дар ҳамаи ашъори шоир ба мушоҳид мерасад. Ў андешаҳои худро дар мақтаи газал чунин ҷамъбаст менамояд:

*To даме як барг дар боги умедам пар занад,  
Баҳри фардои Ватан мисли Ҳатин ҷон меканам [1, с. 72].*

Бо истифода аз вазни мазкур устод Лоиқ модарномаҳои зиёде эҷод намудааст, ба монанди: “Модарам бо ташнаҷонӣ ёд меорам туро”, “Модарам бо дарди худ шому сабо гап мезадӣ”, “Бо ду ҷашми хирабин нури қуҳистон модарам”, “Будӣ дунёй ману рафтӣ зи дунё, модарам” ва монанди инҳо. Шакли мусаддаси баҳри рамал низ дар ғазалиёти устод Лоиқ зиёд ба кор рафтааст. Дар вазни рамали мусаддаси маҳзуф (фоилотун, фоилотун, фоилун –V- - / –V- - / –V-) 25 газал ва дар баҳри рамали мусаддаси мақсур ( фоилотун, фоилотун, фоилон –V- - / –V- - / –V~) 13 газал навишта шудааст. Машҳуртарин маснавиҳои форсии тоҷикӣ аз қабили “Калила ва Ҷумна”-и Рӯдакӣ, “Мантиқ-ут-тайр”-и Аттор, “Маснавии маънавӣ”-и Мавлоно, “Саломон ва Абсол”-и Ҷомӣ дар вазни рамали мусаддаси маҳзуф суруда шудаанд. Устод Лоиқ дар қолаби вазни мазкур айёми беҳтарини тифлиро тасвир намуда мегуяд:

*Баччагӣ раф/тасту бӯяш/ мондааст,  
Дар дилу ҷон/ орзӯяш/ мондааст [1, с. 34].*

фоилотун, фоилотун, фоилун –V- - / –V- - / –V-

Рамали мусаддаси мақсур:

*Зиндагӣ бо/ ранҷу меҳнат/ҳо гузашт,  
Бо ҳазорон/ дарду ҳасрат/ҳо гузашт [1, с. 77].*

фоилотун, фоилотун, фоилон –V- - / –V- - / –V~

“Шоирони Тоҷикистон аз миёни авзони арӯзӣ ба рамал тамоюли бештаре доранд”- мегӯяд муҳаққиқи эронӣ Алиасғари Шеърдӯст [11, с.196]. Дар натиҷаи омузиши 506 газал маълум шуд, ки баҳри рамал бештар аз дигар баҳрҳо мавриди таваҷҷуҳи Лоиқ қарор гирифтааст. Вазнҳои дигари баҳри рамал низ бо шеваҳои гуногун дар ашъори шоир ба мушоҳид расиданд, ки онро ба таври муҳтасар дар ҷадвали зер нишон медиҳем:

1.	Рамали мусаммани маҳзуф	–V- - / –V- - / –V- - / –V-	Фоилотун, фоилотун, фоилотун, фоилун	87
2.	Рамали мусаммани мақсур	–V- - / –V- - / –V- - / –V~	Фоилотун, фоилотун, фоилотун, фоилон	28
3.	Рамали мусаддаси маҳзуф	–V- - / –V- - / –V-	фоилотун, фоилотун, фоилун	25
4.	Рамали мусаммани маҳбуни маҳзуф	–V- - / V V- - / VV- - / V V-	Фоилотун, фаилотун, фаилотун, фаилун	21
5.	Рамали мусаммани маҳбуни аслам	–V- - / V V- - / V V- - / - -	Фоилотун, фаилотун, фаилотун, фаълун	14
6.	Рамали мусаддаси мақсур	–V- - / –V- - / –V~	Фоилотун, фоилотун, фоилон	13
7.	Рамали мусаммани маҳбуни мақсур	–V- - / V V- - / V V- - / V V~	Фоилотун, фаилотун, фаилотун, фаилон	10
8.	Рамали мусаммани солим	–V- - / –V- - / –V- - / –V-	Фоилотун, фоилотун, фоилотун, фоилотун	8
9.	Рамали мусаммани машкул	V V- V / –V- - / V V- V / –V- -	Фаилоту, фоилотун, фоилоту	3

10.	Рамали мусаддаси солим	-V- -/ V- - / -V- -	Фоилотун, фоилотун., фоилотун	2
11.	Рамали мусаммани маҳбуни мусаббағ	-V- - / V V- - / V V- - / V V~	Фоилотун, фаилотун, фаилотун, фаилотун	2
12.	Рамали мусаммани маҳбуни аслами мусаббағ	-V- - / V V- - / V V- -/-~	Фоилотун, фаилотун, фаилотун, фальон	1
13.	Рамали мусаддаси аслами мусаббағ	-V- -/ V- - / -~	Фоилотун, фоилотун, фальон	1
14.	Рамали мусаддаси маҳбуни аслами мусаббағ	-V- - / V V- - / -~	Фоилотун, фаилотун, фальон	1
15.	Рамали мусаммани машқули мақсур	V V- V /- V - - / V V- V / -V~	Фаилоту, фоилотун, фаилоту, фоилон	1
16	Рамали мусаддаси маҳбуни аслам	V V- - / V V- - / V V- - / -	Фаилотун, фаилотун, фаилотун, фальун	1

**Чадвали № 2. Аньои Рамал дар газалиёти Лоик**

Аз нигоҳи басомади арӯзӣ дар девони устод Лоик 126 ғазал дар 17 навъи вазни ҳазаҷ ба мушоҳида расид. Қисми зиёди ғазалҳо дар вазни ҳазаҷи мусаммани солим ( $V- - / V- - - / V- - / V- -$ ) эҷод шудаанд. Ин вазн бо зиёдии ҳиҷоҳои дароз мутаранными оҳанги хушоянд буда, шоир дар қолаби вазни мазкур бештар мазомини ошиқро ҷо додааст. Дар газали зерин, ки мазомини ошиқона хеле самимӣ баён гардидааст, такори таркиби зебои “марав аз ман, ки бо ту меравад” ва қофияҳои дилнишини “рангин”, “ширин”, “гулчин”, “оин”, “таскин”, “заррин”, “таҳсин”, “нахустин” шеърро оҳанги зебо бахшидаанд:

*Марав аз ман!, ки бо ту ме/равад, дунё/и рангинам,*

*Марав аз ман!, ки бо ту ме/равад, гамҳо/и ширинам [1, c.46].*

Мафойлун, мафойлун, мафойлун, мафойлун

Вазни ҳазаҷи мусаммани мусаббағ ( $V- - / V- - - / V- - - / V- - ~$ ) аз бисёр ҷиҳат ба вазни болой монандӣ дошта, тафовут танҳо дар ҳиҷои охири он ба назар мерасад. Ин вазн низ ифодакунандаи эҳсоси ошиқонаи шоир аст:

*Маро рӯзе/, ки хушканд обишорон, ё/д хоҳӣ кард,*

*Ба ҳам часпад/ лабони чаш/масорон, ё/д хоҳӣ кард [1, c.179].*

Мафойлун, мафойлун, мафойлун, мафойлон

Шакли мусаддаси баҳри ҳазаҷ бо он ки сабуктар аст, низ барои шоир имкони фароҳи ҷавлони андешаро дар сурудани ашъори ошиқона фароҳам меоварад. Устод Лоик дар ғазалҳои ошиқона бештар мазомини ишқи заминӣ ба монанди васбути маъшуқ, дуриву ҷудоӣ аз ёрро бо шеваҳои хос баён намудааст. Ба андешаи адабиётшинос Мисбоҳиддини Нарзикул, “Лоик, агарчи аз сарчашмаи файёзи шеъри ирфонӣ баҳраҳои зиёде бардошта, vale наҳостааст, маънибардори сирф бишавад. Балки ҳамвора бар он будааст, ки ошиқонаҳои хешро бо таваҷҷӯҳ ба диди замонӣ ва услуби хоси нигорандагӣ эҷод бикиунад” [2, c.72]. Дар ғазале, ки бо матлаи

*Дили ман, ҷо/ни ман, ишқи/ ту бошад,*

*Гули давро/ни ман ишқи/ ту бошад [1, c.79].*

(Мафойлун, мафойлун, фаўлун  $V- - / V- - - \backslash V- -$ ) - шуруъ мешавад, ишқи пок ва муҳаббату садоқати инсон суруда шудааст. Шоир мегӯяд:

*Мани девонаро шоир ту кардӣ,*

*Сари девони ман ишқи ту бошад [1, c.79].*

Ҳазаҷи мусаддаси мақсур:

*Баҳорам тирамаҳ шуд, дилбарам рафт,*

*Тароватҳои богои хотирам рафт [1, c.15].*

Мафойлун, мафойлун, фаўлон (мафойл)  $V- - - / V- - - \backslash V- ~$ )

Вазни ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф аз серистеъмолтарин вазн дар арӯзи форсӣ буда, он хоси маснавиҳои ишқист. Дар ин вазни машҳуртарин маснавиҳо: “Вис ва Ромин”-и Фаҳриддини Гургонӣ, “Хусрав ва Ширин”-и Низомӣ, “Юсуф ва Зулайҳо”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҷондидар навишта шудаанд. Жанри дубайтӣ низ маъмулан дар вазни мазкур таълиф ёфтааст. Ба андешаи муҳакқики эронӣ Алиасғари Шеърдӯст, “Лоик табаҳхури (маҳорати) худро дар бакоргирии ин вазн” яъне ҳазаҷ- нишон дода, “вомдори дубайтисароӣ аст”. Ба қавли ин донишманд, “ӯро метавон барҷастатарин дубайtисаро мусири тоҷик ба ҳисоб овард” [11, c. 200].

Вазни ҳазачи мусаммани ахраб (— V / V— — / — V / V— —) ва гунаҳои он дар газалиёти устод Лоик зиёд ба мушоҳид месасад. Фазалхое, ки дар ин вазн суруда шудаанд, таъсири мусиқии бештар доранд. Масалан, дар байти зер такори ҳарфҳои “б” ва “р”, инчунин қофияҳои дохилӣ дар мисраи аввал (барам бе ту – барам бе ту), мусиқии шеърро таъмин мекунад.

*Холист барам бе ту, бебаҳру барам бе ту,*

*Дунёст ба сони гӯр андар назарам бе ту [1, c.172].*

Дар байти зерин такори садоноки “о” ва ҳамсадои “б” ба шеър оҳанги маҳсус эҳдо намудааст, яъне санъати садомаънӣ барои таъмини мусиқии шеър нақши муассир дорад. Шоир бо истифода аз ин қолаби арӯзӣ бештар мавзӯъ ва мазмунҳои ҳикамӣ, аз қабили зиндагӣ ва андарзҳои он, сарнавишти инсон, неку бад, ғаму шодӣ, созу сӯзи замона ва ғайраро ба намоиш гузаштааст.

*Маро ҳисоби зиндагӣ ба ҳар ҳисоб мекашад,*

*Миёни обу оташам ба обу тоб мекашад [1, c.147].*

Вазни ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф (— V / V— V / — V / V— ) ба шоир имкон медиҳад, ки ғаму шодии рузгор, пастиву баландии зиндагиро тасвир намояд:

*To ман зи/ ту эй ҷарҳи/ фалак ком/ нағирам,*

*Az сӯҳ/тану соҳ/тан ором/ нағирам [1, c.31].*

Фазалхое, ки дар вазни ҳазачи мусаммани мақбӯз (V – V- / V – V – \ V – V- / V – V –) навишта шудаанд, бештар мазмунҳои фалсафиро фаро гирифтаанд. Мисол, дар байти зерин масъалаи сарнавишти азалии инсон, қонуни зиндагӣ, масъалаи оғариниши инсон, ҳаёту марг, бебақоии дунё тасвир гардидааст.

*Агар зи хок омадам, ба хок боз меравам,*

*Вале ба сарнагуниям чи сарфароз меравам [1, c.165].*

Ҳамин тариқ, баҳри ҳазаҷ аз баҳрҳои маъмули арӯзи тоҷикӣ буда, устод Лоик дар 17 вазни он ғазалҳои худро бо мавзӯъ ва мазомини гуногуни ишқию фалсафӣ ва ҳикамӣ сурудааст. Вазнҳои баҳри ҳазаҷ:

№	Номи вазн	Аломат	Афоил	Миқдори газал
1.	Ҳазачи мусаммани солим	V - - - / V - - - / V - - / V - - -	Мафойлун, мафойлун, мафойлун, мафойлун	57
2.	Ҳазачи мусаммани ахраб	- - V / V - - - / - - V / V - - -	Мафъӯлу, мафойлун, мафъӯлу мафойлун	13
3.	Ҳазачи мусаммани мусаббағ	V - - - / V - - - / V - - / V - - ~	Мафойлун, мафойлун, мафойлун, мафойлон	10
4.	Ҳазачи мусаддаси маҳзуф	V - - - / V - - - / V - -	Мафойлун, мафойлун, фаӯлун	10
5.	Ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф	- - V / V - - V / V - V /	Мафъӯлу, мафойлу, мафойлу, мафоил	6
6.	Ҳазачи мусаддаси ахраби мақбӯз	- - V / V - V - / - - V / V - V -	Мафъӯлу, мафоилун, мафъӯлу, мафоилун	4
7.	Ҳазачи мусаммани маҳзуф	V - - - / V - - - / V - - / V - -	Мафойлун, мафойлун, мафойлун, фаӯлун	3
8.	Ҳазачи мусаммани мақбӯз	V - V - / V - V - / V - V - / V - V -	мафоилун, мафоилун, мафоилун, мафоилун	8
9.	Ҳазачи мусаммани ахраби мусаббағ	- - V / V - - - / - - V / V - - ~	Мафъӯлу, мафоилун, мафъӯлу, мафоилон	3
10.	Ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи мақсур	- - V / V - - - / - - V / V - ~	Мафъӯлу, мафоилун, мафъӯлу, фаӯлон	3
11.	Ҳазачи мусаммани мақсур	V - - - / V - - - / V - - / V - ~	Мафойлун, мафойлун, мафойлун, фаӯлон	2
12.	Ҳазачи мусаддаси мақсур	V - - - / V - - - / V - ~	Мафойлун, мафойлун, фаӯлон	2
13.	Ҳазачи мусаммани ахраби мақбӯз	- - V / V - V - / - - V / V - V -	Мафъӯлу, мафоилун, мафъӯлу, мафоилун	2
14.	Ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи абтар	- - V / V - - V / V - - /	Мафъӯлу, мафоилу, мафойлун, фаъ	1

15.	Ҳазачи мусаммани ахраби мақбузи абтар	- - V / V - V - / V - V - / -	Мафъұлу, мафоилун, мафоилун, фаъ	1
16.	Ҳазачи мусаммани ахраби мақбузи азалл	- - V / V - V - / V - - / ~	Мафъұлу, мафоилун, мафойлун, фоъ	1
17.	Ҳазачи мусаддаси макфуфи мақсур	V - - V / V - - VI V - ~	Мафоилу, мафоилу, мафоил	1

*Чадвали № 3. Анвои ҳақаң дар газалиёти Лоиқ*

Дар девони устод Лоиқ 29 ғазал дар 7 вазни баҳри раҷаз ба мушоҳид расид. Ағлаби ғазалҳо дар вазни раҷази мусаммани солим (-V - / --V - / --V - / --V -) навишта шудаанд.

*Гар ошиқам,/ гар ошиқам,/ ёд аз мани/ ошиқ кунед,*

*Гар шодмо/нам, гар гамиш,/ ёд аз мани/ ошиқ кунед [1, c.52].*

Мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун.

Дар маҷмӯъ, устод Лоиқ дар вазни раҷази мусаммани солим 20 ғазал, раҷази мусаммани мусаббаг 3 ғазал, раҷази мураббаъ 2 ғазал ва дар вазнҳои раҷази мусаммани маҳбун, раҷази мусаммани маҳбуни матвӣ, раҷази мусаммани маҳбуни мақсур, раҷази мусаммани мурафғал 1 ғазалӣ эъҷод намудааст.

Раҷази мусаммани мусаббаг:

*Он лаъли дил/хунро бигӯ!, Лоиқ видо/ят карду рафт,*

*Он ёри маҳ/зуно бигӯ!, Лоиқ видо/ят карду рафт [1, c.284].*

Мустафъилун, мустафъилун, мустафъилун, мустафъилон

Лоиқ дар қолаби вазни мазкур бештар мазмунҳои ғамангез, оҳангҳои иҷтимоӣ ва ҳикмати зиндагиро чой додааст. Дар шакли мураббаи баҳри раҷаз низ андешаҳои мазкур баён гардидаанд.

Раҷази мураббаи мурафғал:

*Чонам, чӣ хоҳад аз рӯзгорон,*

*Навбатгузорӣ бо ҳақгузорон [1, c.16].*

Мустафъилотун, мустафъилотун(- -V - / - -V - -)

Баҳри мутақориб низ аз баҳрҳои аслии арӯз буда, ҳарчанд дар ғазалсароӣ кам ба кор меравад, дар ашъори Лоиқ Шералий дар 3 ғазал ба назар расид. Аз баҳрҳои фаръӣ устод Лоиқ бештар ба баҳри музореъ таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Дар ашъори устод Лоиқ 82 ғазал дар се вазни баҳри музореъ ба ҷашм расид. Дар маҷмӯъ, 52 ғазал дар вазни музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф, дар вазни музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур 15 ғазал ва музореи мусаммани ахраб 15 ғазал суруда шудааст.

Музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф:

*Ман он наям, ки бим зи рӯзи аҷал қунам,*

*Ё шиква аз муаллифи нақши азал қунам [1, c.74].*

мафъұлу, фоилоту, мафойлу фоилун (-V / -V - V / V - -V / -V -)

Вазни музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ё мақсур аз вазнҳои машҳури баҳри музореъ буда, дар ғазалиёти устод Лоиқ ҳам мазмунҳои шод ва ҳам ғамангезро ифода намудааст. Байти зерин дар вазни музореи мусаммани ахраби макфуфи мақсур гуфта шуда, дар баробари ифодаи мазмуни баланд зимни истифода аз санъати такрор шеърро дилнишину ҷаззоб кардааст:

*Қурбони он дилам, ки ў қурбони одам аст,*

*Чонам фидои одаме, ки ў ҷони одам аст [1, c. 66].*

Ин ҷо вожаҳои “одам”, “ҷон” ва “қурбон” аз ҳузури санъати такрор дарак медиҳанд. Вазни музореи мусаммани ахраб бо 15 мавриди истифода далели ҳулоҳангӣ ва равонии ғазалиёти устод Лоиқ ба шумор меравад:

*Дунёи бекарона, зебост бо тарона,*

*Бо шеъри ошиқона, бо шики ҷошона [1, c.215].*

Мафъұлу, фоилотун, мафъұлу, фоилотун (- -V / -V - - / - -V / -V - -)

Ин байтро метавон аз нигоҳи авзони арӯзӣ зубаҳрайн гуфт, зеро ҳам дар баҳри музореи мусаммани ахраб ва ҳам дар баҳри мунсаҳеҳи мусаммани маҳбуни маҳшуф (- -V - /V - - / -V - /V - -) иншо шудааст.

Дигар аз баҳрҳои фаръӣ, ки дар ғазалиёти устод Лоиқ мавриди истифода қарор гирифтаанд, баҳри хафиҳ аст. Дар ғазалиёти устод Лоиқ хафиҳ ҳам дар шакли мусамман ва ҳам дар шакли мусаддас мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар шакли мусаддаси баҳри хафиҳ бештар мазмуни Ватанхоҳӣ ва миллатпарварӣ ҷо дода шудааст:

*Ҳар чӣ дорам дар ин ҷаҳон Ватан аст,  
Ватан асту мадори ҷону тан аст [1, с. 257].*

Фоилотун/ мафоилун\ фаилон (-V-- / V---/ V-~)

Баҳри мұчтасс низ аз баҳрҳои серистифода дар ғазалсарой буда, дар 4 навъи ин баҳр мағмұан 21 ғазал суруда шудааст. Инчунин дар баҳри мұқтазаб (6 ғазал дар ду вазн) ва мұнсаареҳ ( як ғазал дар як вазн) бо вежагиҳои хоси худ дар ғазалиёти шоир әйчод шудаанд.

Баррасии ашъори устод Лоиқ ба натиҷае расонид, ки аз 14 вазни маъмули арӯзи ачам шоир дар 9 вазн матлабҳои худро баён намудааст. Дар ин миён баҳрҳои серистеъмол ҳазаҷ ва рамал буда, авзони гуногуни онҳо дар баёни мазмунҳои ишқӣ, фалсафӣ, ҳикамию иҷтимоӣ ва гайра ба кор рафтаанд. Дар ин мақола асосан баҳрҳои рамал ва ҳазаҷ бо авзони пуркорбурдашон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Имкон дорад, ки дар оянда авзони дигар низ муфассал дар пайвастагии мазмуну мундариҷа ва мусиқии шеър омӯхта шавад.

#### ПАЙНАВИШТ:

1. Лоиқ, Шералий. Девон/Ш.Лоиқ.- Хуҷанд: Ҳурросон, 2018.- 524с.
2. Нарзикул, М. Фурӯғи ҳастӣ/ Мисбоҳиддин Нарзикул. – Душанбе: Адиб, 2002. - 120с.
3. Розӣ, Шамс Қайс. Ал- мӯъҷам (муаллифи сарсухану тавзеҳот ва ҳозиркунандай чоп Урватулло Тоиров) / Шамси Қайси Розӣ.- Душанбе: Адиб, 1991- 464с.
4. Сирус, Баҳром. Арузи тоҷикӣ. / Баҳром Сирус.- Душанбе, 1963.- 288с.
5. Такӣ, Ваҳидиёни Комӯр. Фарҳанги авзони шеъри форсӣ ва фарҳанги авзони сад шоири бузург. – Машҳад: Интишороти Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад, 1389. -752 с.
6. Тоиров У, Сайдмуроди Сайдалий. Қомуси қофия ва арӯзи шеъри ачам/ Урватулло Тоиров, Сайдмуроди Сайдалий. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 512с.
7. Тӯракул, Зеҳнӣ. Санъати сухан/ Зеҳнӣ Тӯракул. – Душанбе: Адиб, 2007. – 400с.
8. Тӯракул, Зеҳнӣ. Камоли истеъдод. Қайдҳо доир ба забон ва вазни ашъори Лоиқ . Зеҳнӣ Тӯракул // Комсомоли Тоҷикистон, 1973.- 20 июн.- С3
9. Ҳонларӣ, Парвиз Нотил. Таҳқиқи интиқодӣ дар арӯзи форсӣ ва чигунагии таҳаввули авзони ғазал. – Техрон: Интишороти Донишгоҳи Техрон, 1327. – 213 с.
- 10.Шарипов, Ҳ., Тоиров, У. Назминосӣ/ Ҳудоӣ Шарипов, Урватулло Тоиров. – Душанбе: Ҳоҷи Ҳасан, 2015.- 385с.
- 11.Шеърдӯст, Алиасгар. Чашмандози шеъри имрӯзи тоҷик/ Алиасгари Шеърдӯст.- Душанбе: Адиб, 1997. – 272с.

#### REFERENCES:

- 1.Loiq, Sherali. Devan / Sh. Loiq. - Khujand: Khorasan, 2018. - 524 p.
2. Narzikul, Misbohiddin. Radiance power / Misbohuddin Narziqul. - Dushanbe: Man-of-Letters, 2002. - 120 p.
3. Razi, Shams Kais. Al-mu'jam (author of introduction and explanations and publisher Urvatullo Toirov) / Shamsi Kaysi Razi. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1991. – 464 p.
4. Cyrus, Bahram. Tajik aruz. / Bahrom Sirus. - Dushanbe, 1963.- 288 p.
5. Taqi, Vahidiyan Komyor. The great culture of Persian poetry and the great culture of a hundred great poets. - Mashhad: Publications of Ferdowsi University of Mashhad, 1389. -752 p.
6. Toirov U, Saidmuradi Saidali. Dictionary of Rhyme and Dream Poetry / Urvatullo Toirov, Saidmuradi Saidali. - Dushanbe: Cognition, 1994. – 512 p.
7. Turaqul, Zehni. The art of speech/ Zehni Turaqul. - Dushanbe: Man-of-Letters, 2007. - 400 p.
8. Turakul, Zehnyi. Perfection of talent. Notes on the language and weight of Laiq's poems. Zehni Turaqul // Komsomol of Tajikistan, 1973, June 20. - P3
9. Khanlari, Parviz Notil. A critical study of Persian poetry and the evolution of ghazal poetry. - Tehran: Publications of the University of Tehran, 1327. - 213 p.
10. Sharipov, H., Toirov, U. Poetry / Khudoi Sharipov, Urvatullo Toirov. - Dushanbe: Hoji Hasan, 2015. - 385 p.
11. Sheardust, Aliasgarh. Eyewitness of today's Tajik poetry/ Aliasghari Sheerdoost. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1997. - 272 p.